

PHILIPS

HU2510



Дастури корбар

Мундарица

1	Муҳим	1
	Бехатарӣ	1
	Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)	3
	Коркарди дубора	3
2	Намнокунандаи шумо	4
	Шарҳи маҳсулот	5
3	Сар Кардан	6
	Омодагӣ барои намноккунӣ	6
4	Истифодаи намноккунанда	6
	Фурӯзон ва хомӯш кардани намноккунанда	6
	Сатҳи об	7
	Аз нав пур кардани об	7
5	Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ	8
	Тоза кардани корпуси намноккунанда	8
	Тоза кардани зарфи об	8
	Тоза кардани филтри намноккунанда	9
6	Иваз кардани Филтри намноккунада	10
7	Ҳалли мушкилиҳо	10
8	Кафолат ва дастгирӣ	13
	Фармоиши қисмҳо ё лавозимот	13

1 Муҳим

Бехатарӣ

Пеш аз истифода бурдани дастгоҳ ин дастурамали истифодабарандаро бодикқат хонед ва барои истинод дар оянда захира кунед.

Хатар

- Ба атрофи дастгоҳ маводи тез оташгиранда ба монанди инсектисиддҳо ё хушбуйкунандаҳо напояед.
- Барои пешгирии зарбаи барқ ва/ё хатари сӯхтор дастгоҳро бо об, дигар моеъ ё маводи шустушӯӣ (оташгиранда) тоза накунед.
- Об дар зарфи об барои нӯшидан мувофиқ нест. Ин обро нанӯшед ва онро барои ҳайвонот ё об додани растаниҳо истифода набаред. Вақте ки шумо зарфи обро ҳолӣ мекунед, обро ба қубур резед.

Огоҳӣ

- Огоҳ бошед, ки сатҳи баланди намӣ метавонад ба афзоиши организмҳои биологӣ дар муҳити атроф мусоидат намояд.
- Нагузored, ки гирду атрофи намкунанда намнок ё тар шавад. Агар намӣ ба амал ояд, қувваи намкунандаро кам кунед. Агар ҳаҷми баромади намноккуниро кам кардан ғайриимкон бошад, намноккунандаро бо таннафус истифода баред. Нагузored, ки маводҳои ҷаббида ба монанди қолин, пардаи тиреза, парда ё дастархон намнок шаванд.
- Ҳангоми истифода нашудани дастгоҳ ҳеҷ гоҳ обро дар обанбор нагузored.
- Пеш аз нигоҳдорӣ намноккунандаро ҳолӣ ва тоза кунед. Пеш аз истифодаи навбатӣ намноккунакро тоза кунед.
- Пеш аз васл кардани дастгоҳ, санҷед, ки оё шиддати дар дастгоҳ нишондодашуда ба шиддати барқии маҳаллӣ мувофиқ аст ё не.
- Агар сими барқӣ хароб шуда бошад, шумо бояд онро бо Philips, маркази хидматрасонии аз ҷониби Philips ваколатдоршуда ё шахсони ба ин монанди тахассусӣ иваз намоед, то хатар пешгирий карда шавад.

- Агар васлак, сими барқӣ ё худӣ дастгоҳ осеб дида бошад, дастгоҳро истифода набаред.
- Ин дастгоҳ метавонад аз ҷониби кӯдакони аз 8 сола боло ва шахсони дорои қобилияти ҷисмонӣ, ҳассосӣ ё ақлӣ ё таҷрибаи кофӣ ва дониш надошта истифода бурда шавад, агар ба онҳо назорат ё дастур оид ба истифодаи бехатарии дастгоҳ дода шуда бошад ва онҳо хатарҳои марбутро фаҳманд. Кӯдакон набояд бо асбоб бозӣ кунанд. Тозакунӣ ва нигоҳубини истифодабарандагон набояд аз ҷониби кӯдакон бидуни назорат анҷом дода шавад.
- Барои пешгирии осеби ҷисмонӣ ё корношоямии дастгоҳ ангуштон ё ашӯи худро ба баромадгоҳ ё даромадгоҳи ҳаво нагузоред.
- Боварӣ ҳосил кунед, ки ашӯи бегона тавассути васлаки ҳаво ба дастгоҳ наафтад.

Огоҳӣ

- Дастгоҳ танҳо барои истифода дар хона дар шароити муқаррарии кор пешбинӣ шудааст.
- Дастгоҳро ҳамеша дар сатҳи хушк, устувор, ҳамвор ва уфуқӣ ҷойгир кунед ва истифода баред.
- Даромадгоҳ ва баромадгоҳи ҳаворо маҳкам накумед.
- Ба болои дастгоҳ ягон чиз нагузоред ва дар болои он нашинед ё рост наистед.
- Танҳо филтри аслии Philips, ки махсус барои ин дастгоҳ пешбинӣ шудаанд, истифода баред. Филтри дигарро истифода набаред.
- Обро аз баромадгоҳи ҳавоии болои дастгоҳ пур накумед.
- Зарфи обро танҳо бо оби хуноки лӯла пур кунед. Оби зеризаминӣ ё оби гармро истифода набаред.
- Ба зарфи об ғайр аз об ягон чизи дигар нагузоред. Ба об маводи хушбӯйкунанда ё кимиёвӣ илова накумед. Танҳо обро истифода баред (лӯла, тозашуда, минералӣ, ҳама гуна оби нӯшокӣ).
- Аз зарба задани дастгоҳ (алалхусус вуруди ҳаво ва баромад) бо ашӯи саҳт худдорӣ кунед.
- Дастгоҳро дар назди асбобҳои газ, дастгоҳҳои гармидиҳӣ ё оташдонҳо истифода набаред.

- Дастгохро бевосита дар зери кондитсионер ҷой надихед, то конденсат ба болои дастгоҳ рехта нашавад.
- Ин асбобро истифода набаред, агар шумо дар дохили хона ё дар ҷойҳои боқимондаҳои равшанӣ, бухуркунандаи сӯзон ё буғҳои кимиёвӣ репеллентҳои намуди дудро истифода карда бошед.
- Дастгохро дар муҳити намнок ё дар муҳити дорои намии баланд ё ҳарорати баланд дар муҳити атроф, ба монанди ҷаммом, ҳоҷатхона ё ошхона ё дар хучрае, ки тағирёбии шадиди ҳарорат аст, истифода набаред.
- Ҳангоме ки шумо мехоҳед ҷойи дастгохро иваз кунед, онро тоза кунед, филтрро иваз кунед ё дигар корро анҷом диҳед, ҳамеша дастгохро аз барқҷудо кунед.
- Филтрро дар мошини ҷомашӯӣ ё зарфшӯӣ нашӯед, вагарна филтр деформатсия мешавад.
- Ҳангоме ки дастгоҳ муддати тӯлонӣ истифода намешавад, дар филтрҳо бактерияҳо ва пӯпанак афзоиш меёбанд. Зарфи обро тоза кунед ва филтри намнокуниро хушк кунед. Пеш аз дубора истифода бурдани дастгоҳ филтрро тафтиш кунед. Агар филтр бо нуқтаҳои сиёҳ хеле ифлос бошад, онро иваз кунед.

Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)

Ин дастгоҳи Philips ба ҳама стандартҳо ва қоидаҳои амалкунанда оид ба таъсири майдонҳои электромагнитӣ мувофиқат мекунад.

Коркарди дубора

Ин рамз маънои онро дорад, ки ин маҳсулот набояд бо партовҳои муқаррарии хонагӣ партофта шавад (2012/19/EU).



Қоидаҳои кишвари худро барои ҷамъоварии алоҳидаи маҳсулоти барқӣ ва электронӣ риоя кунед. Истифодаи дурусти он барои пешгирии оқибатҳои манфӣ барои муҳити зист ва саломатии инсон мусоидат мекунад.

2 Намнокунандаи шумо

Шуморо бо харидатон табрик намуда ба Philips хуш омадед меғӯем!


Барои пурра истифода бурдан аз дастгирии пешниҳоди Philips, маҳсулоти худро дар www.philips.com/welcome сабти ном кунед.

Намнокунандаи Philips барои саломатии оилаатон ба хонаи шумо ҳавои тоза ва намнок меорад.

Он ба шумо системаи пешрафтаи бухоршавиро бо технологияи NanoCloud пешниҳод мекунад, ки бо истифода аз филтри махсуси намӣ, ки молекулаҳои H_2O -ро ба ҳавои хушк илова мекунад ва ҳавои нами солимро бидуни пайдоиши тумани об тавлид мекунад. Филтри намноккунии он бактерияҳо, калтсий ва дигар зарраҳои обро нигоҳ медорад. Он танҳо ҳавои тозаи намнокшударо дар хонаи шумо мерасонад. Дар мавсими зимистон ё аз кондитсионер дигар ҳаво хушк намешавад.

Пеш аз насб кардан ва истифода бурдани намноккунанда ин дастурамали истифодабарандароро бодиққат хонед. Онро барои истинод дар оянда захира кунед.

Шарҳи маҳсулот




3 Сар Кардан

Омодагӣ барои намноккунӣ

Шарҳ:

- Барои ба даст овардани натиҷаи оптималии намӣ, пеш аз истифода филтрро дар об 30 дақиқа тар кунед.




1. Аз ҳар ду тарафи воҳиди болоӣ нигоҳ доред ва онро боло бардоред.
2. Маводи бастабандии филтри нави намноккуниро хориҷ кунед.
3. Филтри нави намноккуниро дар атрофи нигоҳдорандаи филтр ҷамъ кунед.
4. Филтри намноккунанда ва дорандаи филтрро дубора ба зарфи об гузоред.
5. Зарфи обро бо оби хуноки водопроводӣ пур кунед, то об ба ҳадди ниҳоии сатҳи об расад.
6. Воҳиди болоиро дубора ба зарфи об ҷойгир кунед.

4 Истифодаи намноккунанда

Фурузон ва хомӯш кардани намноккунанда

1. Сими намноккунандаро ба васлаки барқ гузоред.
2. Тугмаи  ё  -ро пахш намоед, то намноккунандаро фурузон ё хомӯш кунед.
 - : Ҳолати нарма
 - : Ҳолати турбо
3. Барои хомӯш кардани намноккунанда тугмаи барқ  -ро пахш кунед.



Шарҳ:

- Агар сатҳи об дар зарф хеле паст шавад, намноккунанда нам кардани ҳаворо қатъ мекунад. Нишондиҳандаи рӯшноӣ Δ фурузон аст.
- Намноккунанда тумани ноаёни хеле тунукро мебарорад, аз ин рӯ муқаррарӣ аст, ки шумо туманро дида наметавонед.

Сатҳи об

Вақте ки дар зарфи об оби кофӣ набошад, нишондиҳандаи Δ фурузон аст, намноккунанда кор намекунад. Вақте ки шумо обро ба зарфи об пур мекунад, намноккунанда дубора корро сар мекунад.


Шарҳ:

- Дар зарфи об мондани об муқаррарӣ аст.

Аз нав пур кардани об

Шарҳ:

- Ҳангоми пур кардани об, аз ҳадди ниҳони об нагузаред, вагарна об метавонад аз сурохиҳои воридшавии ҳаво берун шавад.
 - Ҳангоми ҳаракат кардан зарфи обро начунбонед, вагарна об метавонад аз сурохиҳои воидшавии ҳаво ҷорӣ шавад.
 - Обро ба воситаи баромадгоҳи ҳавоии болои намноккунанда пур накунад.
- 1 Намноккунандаро хомӯш кунед ва аз шабака ҷудо кунед.



- 2 Воҳиди болоиро бо доштани он аз ҳар ду ҷониб хориҷ кунед.
- 3 Зарфи обро бо оби хуноки водопроводӣ пур кунед, то об ба ҳадди ниҳони сатҳи об расад.
- 4 Воҳиди болоиро дубора ба зарфи об ҷойгир кунед.

5 Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ

Шарҳ:

- Пеш аз тоза кардан намноқкунандаро ҳамеша аз барқ чудо кунед.
- Аз рехтани об ба воситаи даромадгоҳҳо ва баромадҳои ҳаво худдорӣ намоед.
- Ҳеҷ гоҳ барои тоза кардани ягон ҷузъи намноқкунанда аз маҳлулҳои абразивӣ, зангзананда ё тез оташиранда ба монанди шустагар ё спирт истифода набаред.

Тоза кардани корпуси намноқкунанда

Барои пешгирӣ кардани ҷамъшавии чанг дохил ва беруни намноқкунандаро мунтазам тоза кунед.

- 1 Ҳокро бо матои мулоими хушк аз корпуси намноқкунанда тоза кунед.
- 2 Сурохиҳои воридшавӣ ва баромади ҳаворо бо матои хушки мулоим тоза кунед.


Тоза кардани зарфи об

Ҳар ҳафта зарфи обро тоза кунед, то гигиенаро нигоҳ доред.

- 1 Филтри намноқкунанда ва дорандаи филтрро хориҷ кунед.
- 2 Дар зарфи об каме моеъи мулоимро бо об омехта кунед.
- 3 Даруни зарфи обро бо матои мулоими пок тоза кунед.
- 4 Зарфи обро ба дастшӯяк ҳолӣ кунед.
- 5 Филтри намноқкунанда ва дорандаи филтрро дубора ба зарфи об гузоред.

Тоза кардани филтри намноккунанда


Тавсия дода мешавад, ки филтри намноккуниро ҳар ҳафта тоза кунед, то гигиенаро нигоҳ доред.



- 1 Филтри намноккунанда ва пуштибони филтрро аз зарфи об берун кунед.
- 2 Филтри намноккунанда аз дорандаи филтр хориҷ кунед.
- 3 Филтри намноккуниро дар маҳлули тозакунанда (масалан, маҳлули кислотаи лимуи омехта) ба муддати як соат тар кунед.

Шарҳ:

- Лутфан тозакунандаи миёна ё кислота истифода баред (24г кислотаи лимуи бо 4Л об).



- 4 Филтри намноккунандаро дар зери оби равони оҳиста шӯед. Ҳангоми тозакуни филтрро фишурда накунад ва намолед.
- 5 Бигузored оби зиёдатӣ аз филтри намнокунада биравад.
- 6 Филтри намноккуниро дар атрофи дорандаи филтр ҷамъ кунед.
- 7 Филтри намноккунанда ва дорандаи филтрро дубора ба зарфи об гузored.
- 8 Воҳиди болоиро дубора ба зарфи об ҷойгир кунед.

Шарҳ:


- Филтрро фишурда накунад ва намолед. Ин метавонад ба филтр осеб расонад ва ба кори намноккунӣ таъсир расонад.
- Филтрро дар зери нури бевоситаи офтоб хушк накунад, ба шарте ки он дубора ба дорандаи филтр васл нашавад.

6 Иваз кардани Филтри намноккунада

Шарҳ:

- Танҳо филтри аслии намнокии Philips FY1190-ро истифода баред.
- Пеш аз иваз кардани филтри намноккунада ҳамеша намноккунандаро аз барқ ҷудо кунед.
- Маҳсулоти худро дар **www.philips.com** сабти ном кунед, то маълумоти иловагӣ дар бораи тарзи иваз кардани филтри худро пайдо кунед.
- Филтрро дар зери нури бевоситаи офтоб хушк накунад, ба шарте ки он дубора ба дорандаи филтр васл нашавад.

Филтри намноккунандаро ҳар 6 моҳ барои фаъолият беҳтарин иваз кунед. Агар филтр дар ҳолати хуб бошад, шумо метавонед онро барои муддати дарозтар истифода баред. Боварӣ ҳосил кунед, ки филтри намноккунанадаро на камтар аз як маротиба дар як сол иваз кунед.



- 1 Филтри намноккунада ва пуштибони филтрро аз зарфи об берун кунед.
- 2 Филтри намноккунада аз дорандаи филтр хориҷ кунед. Филтри истифодашударо партоед.
- 3 Ҳамаи маводи бастабандиро аз филтри навро хориҷ кунед.
- 4 Филтри нави намноккуниро дар атрофи нигоҳдорандаи филтр ҷамъ кунед.
- 5 Филтри ва дорандаи филтрро дубора ба зарфи об гузоред.
- 6 Воҳиди болоиро дубора ба зарфи об ҷойгир кунед.

7 Ҳалли мушкилиҳо

Ин боб мушкилоти маъмултаринеро, ки шумо бо дастгоҳ дучор меоед, ҷамъбаст мекунад. Агар шумо наметавонед масъаларо бо маълумоти дар поён ҳал карда тавонед, бо Маркази хизматрасонии маишӣ дар кишвари худ тамос гиред.

Мушкилот	Ҳалли имконпазир
Намноккунанда кор намекунад.	• Боварӣ ҳосил намоед, ки намноқкунанда ба қувваи барқ пайваст аст. • Боварӣ ҳосил кунед, ки зарфи об аз об пур шудааст ва воҳиди болоӣ ба зарфи об дуруст гузошта шудааст.
Намкунии ҳаво вучуд надорад.	• Боварӣ ҳосил кунед, ки зарфи об аз об пур шудааст ва воҳиди болоӣ ба зарфи об дуруст гузошта шудааст.
Зарфи об мерезад.	• Боварӣ ҳосил кунед, ки намноқкунанда бо об аз ҳад зиёд пур нашудааст. • Боварӣ ҳосил кунед, ки намноқкунанда ҳар дафъа пас аз тоза кардани он ё пас аз хориҷ кардани воҳиди болоӣ ва/ё зарфи об барои пур кардан хуб васл шудааст/пайваст карда шудааст. • Боварӣ ҳосил кунед, ки зарфи об хуб васл шудааст. Агар мушкилот ҳал нашавад, бо Маркази Хизматрасонии Истеъмолкунандагон дар кишвари худ тамос гиред.
Ман намебинам, ки сатҳи намӣ тавассути гигрометр тағир меёбад.	• Боварӣ ҳосил кунед, ки шумо филтри намноқкуниро дар атрофи дорандаи филтр ҷамъ кардаед. • Филтри намноқкунанда ифлос аст. Филтри намноқкунандаро бишӯед ва/ё карахшро тоза кунед (ниг. ба боби "Тоза кардани филтри намноқкунанда"). • Ҳуҷраи шумо метавонад вентилатсияи аз ҳад зиёд дошта бошад. Лутфан дару тирезаҳоро пӯшед. • Андозаи ҳуҷраи шумо хеле калон аст.
Дар филтри намноқӣ баъзе боқимондаҳои сафед мавҷуданд.	• Қабатҳои сафед карахш номида мешаванд ва онҳо аз минералҳои об иборатанд. Карахш дар филтр ба намноқкуний таъсир мерасонад, аммо он ба саломатии шумо зарар намерасонад. Лутфан, дастури корбарро оиди дастурҳои тозакунии риоя кунед.
Филтр пас аз чанд вақт ранги дигар мегирад.	• Боқимондаҳо як таъсири табиӣ маводи филтр аст ва он ба фаъолияти намноқкунанда таъсир намерасонад. Филтри намноқкунандаро зуд-зуд тоза кунед, то карахшро тоза кунед ва филтри намноқкуниро ҳар 6 моҳ иваз кунед.

Мушкилот	Ҳалли имконпазир
Аз намноккунанда буи нохуш мебарояд.	• Боварӣ ҳосил кунед, ки зарфи об бо об пур карда шудааст. • Филтри намноккунандаро тоза кунед (ниг. ба боби "Тоza кардани филтри намноккунанда").
Ҳеҷ ҳаво аз сӯрохии ҳаво берун намеояд.	• Шабакаи намноккунандаро ба васлаки барқ гузоред ва намноккунанадаро ба кор андозед.
Ман тумани намоёнеро намебинам, ки аз намноккунанда мебарояд. Оё он кор мекунад?	• Вақте ки туман хеле майда аст, он ноаён аст. Ин намноккунанда дорои технологияи намноккунии NanoCloud мебошад, ки ҳавои солими тарро аз минтақаи баромад бидуни пайдоиши туман об мебарорад. Аз ин рӯ, шумо туманро дида наметавонед.
Агар намноккунанда муддати тӯлонӣ истифода нашавад, Чӣ тавр онро нигоҳ доштан ва аз нав истифода бурдан мумкин аст?	• Ҳангоме ки намноккунанда муддати тӯлонӣ истифода намешавад, дар филтрҳо бактерияҳо ва пӯпанак афзоиш меёбанд. лутфан қадамҳои зеринро барои нигоҳдорӣ ва истифодаи дубора иҷро кунед. • Зарфи обро хуб тоза кунед ва филтри намноккуниро пеш аз нигоҳдорӣ хушк кунед. • Пеш аз дубора истифода бурдани намноккунанда филтрҳоро тафтиш кунед. Агар филтр бо доғҳои сиёҳ хеле ифлос бошад, онро иваз кунед (Лутфан ба боби "Иваз кардани филтри намнокунада" дар дастури корбар муроҷиат кунед)

8 Кафолат ва дастгирӣ

Versuni ба ин дастгоҳ ду сол кафолат баъди харид медиҳад. Ин кафолат эътибор надорад, агар норасоӣ аз сабаби истифода ё нигоҳдории нодуруст бошад. Кафолати мо ба ҳуқуқҳои шумо ҳамчун истеъмолкунанда таъсир намерасонад. Барои маълумоти иловагӣ ё дархости кафолат, лутфан ба вебсайти мо **www.philips.com/support** муроҷиат кунед.

Фармоиши қисмҳо ё лавозимот

Агар шумо бояд қисмеро иваз кунед ё қисми иловагӣ харидан хоҳед, ба дилери Philips равед ё аз **www.philips.com/support** боздид кунед. Агар шумо дар гирифтани қисмҳо мушкилот дошта бошед, лутфан бо Маркази хизматрасонии истеъмолкунандагони Philips дар кишвари худ тамос гиред.



Philips va Emblem Shield Philips тамғаҳои ба қайд гирифташудаи Koninklijke Philips N.V. мебошанд. ва тибқи иҷозатнома истифода мешаванд.

Ин маҳсулот таҳти масъулияти Versuni Holding B.V. ва Versuni Holding B.V. истеҳсол ва фурӯхта мешавад. нисбат ба ин маҳсулот кафолатдиҳанда мебошад.

2023 © Versuni Holding B.V.

HU2510_Дастурамали истифодабаранда_v1.0 (08/10/2023)

